



Равиши ғусл кардан аз ҷанобат

Аз Маймуна модари муъминон (разияллоҳу анҳо) ривоят аст, ки гуфт: Барои Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) оби ғуслро омода кардам, то аз ҷанобат ғусл кунад. Ўро бо ҷомае (аз дидагон) пӯшонидам. Об бар дастонаш рехт ва онҳоро шуст, сипас бо дасти рост бар дасти чапаш об рехт ва шармгоҳи худро шуст, сипас дастонашро ба замин зад ва онҳоро ба замин шакид ва сипас шуст. Он гоҳ мазмаза ва истиншоқ кард ва рӯй ва бозувонашро шуст, сипас обро бар сараш рехт ва баданашро шуст, сипас каме яктаарафа истода пойҳояшро шуст. Барояш ҷомае дароз кардам, ки худро хушк кунад, вале онро нахост ва шуруъ ба хушк кардани худ бо таккон додани дастонаш кард.

[متفق عليه] [Саҳеҳ]

Модари муъминон Маймуна (разияллоҳу анҳо) дар бораи равиши ғусли Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) аз ҷанобат хабар додааст. Ў барои Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) оби ғуслро омода кард, то бо он ғусл кунад ва ўро бо ҷомае пӯшонид ва Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) чунин карданд: Аввал: Пеш аз ба зарф андохтани дастонаш ба онҳо об рехта шуст. Дуввум: Бо дасти рост бар дасти чап об рехт ва шармгоҳашро шуст, то осори ҷанобатро аз он ҷо пок кунад. Сеюм: Бо дастонаш ба замин зад ва онро бар замин шакид, то олудагии дастонаш бартараф шавад, сипас онҳоро шуст. Чаҳорум: Мазмаза кард, яъне обро дар даҳон андохта чархонда ва сипас берун андохт. Ва истиншоқ кард, яъне барои пок кардани бинӣ, бо нафас кашидан обро ба бинӣ ворид карда, сипас онро берун рехт, то ин ки бинӣ пок шавад. Панҷум: Рӯй ва дастонашро то оринҷ шуст. Шашум: Обро бар сараш рехт. Ҳафтум: Обро бар боқимондаи баданаш рехта онро шуст. Ҳаштум: Аз ҷояш каме ҳаракат карда, дар дигар ҷо пойҳояшро шуст, зеро онҳоро қаблан нахоста буд. Сипас барояшон порчаи матое овард, то бо он худро хушк кунад, вале ў онро нагирифт. Балки обро аз баданаш бо дасти худ пок мекард ва онро меафшонд.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/tg/show/3310>

